

1447 йил Рамазон | 2026 йил февраль

Намоз вақтлари Навоий вақти бўйича

Кун	Ҳафта кун	Тонг (Саҳарлик)	Қуёш	Пешин	Аср	Шом (Ифтор)	Хуфтон
1	Пайшанба	06:37	08:01	12:42	15:43	17:27	18:47
2	Жума	06:37	08:01	12:42	15:44	17:27	18:48
3	Шанба	06:37	08:01	12:43	15:45	17:28	18:49
4	Якшанба	06:37	08:01	12:43	15:46	17:29	18:50
5	Душанба	06:37	08:01	12:44	15:46	17:30	18:50
6	Сешанба	06:37	08:01	12:44	15:47	17:31	18:51
7	Чоршанба	06:38	08:01	12:45	15:48	17:32	18:52
8	Пайшанба	06:38	08:01	12:45	15:49	17:33	18:53
9	Жума	06:37	08:01	12:46	15:50	17:34	18:54
10	Шанба	06:37	08:00	12:46	15:51	17:35	18:55
11	Якшанба	06:37	08:00	12:46	15:52	17:36	18:56
12	Душанба	06:37	08:00	12:47	15:53	17:37	18:57
13	Сешанба	06:37	08:00	12:47	15:54	17:38	18:58
14	Чоршанба	06:37	07:59	12:48	15:55	17:39	18:59
15	Пайшанба	06:37	07:59	12:48	15:57	17:40	18:59
16	Жума	06:36	07:59	12:48	15:58	17:41	19:00
17	Шанба	06:36	07:58	12:49	15:59	17:42	19:01
18	Якшанба	06:36	07:58	12:49	16:00	17:44	19:02
19	Душанба	06:35	07:57	12:49	16:01	17:45	19:03
20	Сешанба	06:35	07:57	12:49	16:02	17:46	19:04
21	Чоршанба	06:35	07:56	12:50	16:03	17:47	19:05
22	Пайшанба	06:34	07:55	12:50	16:04	17:48	19:06
23	Жума	06:34	07:55	12:50	16:06	17:49	19:07
24	Шанба	06:33	07:54	12:51	16:07	17:51	19:08
25	Якшанба	06:32	07:53	12:51	16:08	17:52	19:10
26	Душанба	06:32	07:53	12:51	16:09	17:53	19:11
27	Сешанба	06:31	07:52	12:51	16:10	17:54	19:12
28	Чоршанба	06:31	07:51	12:51	16:11	17:55	19:13
29	Пайшанба	06:30	07:50	12:52	16:13	17:57	19:14
30	Жума	06:29	07:49	12:52	16:14	17:58	19:15
31	Шанба	06:29	07:48	12:52	16:15	17:59	19:16